

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертатсияи Эмомов Баҳром Файзуллоевич дар мавзӯи «Асосҳои физикӣ ва кимиёвии коркарди ангишти захирагоҳҳои Тоҷикистон барои истеҳсоли кислотаҳои гуминӣ ва газҳои технологӣ”,ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.17.00-Технологияи кимиёвӣ (05.17.01-Технологияи моддаҳои гайриорганикӣ), ки барои ҳимоя ба Шӯрои диссертационии 6D.KOA-042 назди Институти химияи ба номи В.И.Никитини АМИТ ва Агентии амнияти химиявӣ,биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии АМИТ пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи тақризшавандай Эмомов Б. Ф. дар ҳаҷми 116 саҳифаи чопи компьютерӣ,ки дорои 32 ҷадвал ва 22 расм мебошад, аз муқаддима,чор боб,хулосаҳо,рӯйхати адабиёти истифодашуда,ки 130 номгӯй дорад, ва замима (Протоколи ҷаласаи Шӯрои техникии ҶСК “Азот” аз 12.08.2024) иборат мебошад.

Муҳимияти мавзуъи таҳқиқотии диссертатсия.

Дар Тоҷикистон саноатикунонии иқтисодиёт ҳадафи ҷоруми стратегии равнақи он эълон шудааст ва барои таъмини истеҳсолоти саноатӣ ба сифати энергиябарандай асосӣ ангишт васеъ истифода мешавад. Вале сӯзонидани бевоситаи ангишт барои тавлиди гармӣ раванди серҳарҷ ва каммаҳсул буда, ба сифати партов ба миқдори зиёд газҳои гулханӣ хориҷ мекунад,ки муҳити атрофро ифлос намуда, ба тағйирёбии иқлим таъсири манғӣ мерасонад. Бинобар он, нигоҳдории тозагии муҳити атмосферӣ ва пурмаҳсул намудани истифодабарии ангишт ба сифати энергиябаранда таққозо менамояд,ки дар истеҳсолот технологияҳои босамар ва бепартови аз ангишт ҳосил намудани газҳои энергиябаранда ва дигар маводҳои барои равнақи иқтисодиёт лозима коркард ва дар корхонаҳои саноатӣ ва энергетикӣ истифода шаванд. Аз ин лиҳоз, мавзуъи таҳқиқоти мазкур,ки ба омӯзиши асосҳои физикӣ ва кимиёвии коркарди ангишти захирагоҳҳои Тоҷикистон барои истеҳсоли кислотаҳои гуминӣ ва газҳои технологӣ бахшида шудааст, барои истифода бурдани натиҷаҳои он дар равнақи саноати ҷумҳурий муҳим ва саривақтӣ мебошад.

Мақсади иҷрои таҳқиқоти мазкур коркарди технологияҳои бепартови коркарди ангишт барои истеҳсоли газҳои технологӣ ва кислотаҳои гуминӣ дар асоси омӯзиши ҳосиятҳои физикӣ - кимиёвии ангишти захирагоҳҳои асосии Тоҷикистон мебошад. Истифодаи газҳои энергиябарандаи гармитавлидкуниашон

баланд дар истехсолоти кимиёй, металлургӣ, энергетикӣ ва ғ. метавонад ҷорӣ намудани энергетикаи гидрогениро дар соҳаҳои саноат ва энергетика равнақ диҳад ва барои барпо намудани иқтисодиёти “сабз”, ки барпо намудани он ҳадафи амалӣ намудани барномаҳои давлатӣ дар мамлакат қабул шудааст, мусоидат намояд.

Дар навбати худ, истифодаи кислотаҳои гуминӣ барои истехсоли нуриҳои органикую минералӣ бо мақсади ғанигардонии заминҳои ҳосилдиҳанда равнақи соҳаи кишоварзиро меафзоёнад. Бинобар он, натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда барои амалӣ намудани мақсадҳои номбаршудаи равнақи иқтисодиёт мусоидат менамоянд.

Мазмуни асосии таҳқиқоти тақризшаванда. Дар таҳқиқоти мазкур таркиб ва ҳосиятҳои асосии ангишти конҳои Фон-Яғноб, Шӯроб, Зиддӣ, Сайёд, Ҳакимӣ, Тошқутан, Куртегин, Шишкати Калон ва антратсити Назар Айлоқ омӯхта шуда, технологияи аз онҳо ҳосил намудани кислотаҳои гуминӣ ва газҳои технологияю энергетикӣ, ки бепартов ҳастанд, коркард ва барои истифодабарӣ пешниҳод шудаанд. Маълум карда шудааст, ки:

- миқдори моддаҳои ба кислотаҳои гуминӣ табдилёбанда дар ангишти Шӯроб ва намунаи софкардаи ангишти Шишкати Калон 22.3-24.0 %, ангишти Фон-Яғноб, Сайёд, Зиддӣ, Куртегин ва Шишкати Калон (дар мавзеъи болои деҳа) 13.2 – 16.6 %, ва дар ангишти Тошқутан, Ҳакимӣ ва антратсити Назар Айлоқ 5.8- 9.5% мебошад;
- қобилияти экстраксияшавии моддаҳои гуминӣ зери таъсири ҳалқунандаҳои органикӣ ба тартиби зерин зиёд мешавад: 1-гептан; 2-гексан; 3-этилатсетат; 4-хлороформ; 5-бензол. Суръати экстрактсиякунии бензол аз 2.0 то 3.5 маротиба зиёд аст;
- истифодаи кислотаҳои HNO_3 ва HCl барои оксидкунии моддаҳои гуминии ангишт дар раванди ҳосилшавии кислотаҳои гуминӣ маҳсулнок мебошад. Суръати экстраксияшавии кислотаҳои гуминӣ аз таркиби ангишт бо зиёдшавии гализии маҳлули кислота, таносуби миқдории “ангишт:маҳлули кислота” ва вакти коркарди ангишт бо маҳлули кислота меафзояд;
- қобилияти чудошавии кислотаҳои гуминӣ аз ангишти Шӯроб баланд аст: дар раванди коркарди 2 соатаи ангишти Шӯроб бо маҳлули 50 %-и HNO_3 чудошавии кислотаҳои гуминӣ аз таркиби он то 74.1% меафзояд;

- технологияи босамари газкунни ангишти конҳои Фон-Яғноб, Зиддӣ, Шӯроб ва антратсити Назар Айлоқ бо истифодаи бузургиҳои мувозинии миқдории “ангишт:буғи обӣ:ҳаво”коркард шудааст. Муайян карда шудааст,ки:
 - ангишти конҳои Фон-Яғноб, Зиддӣ, Шӯроб ва антратсити Назар Айлоқ қобилияти баланди газшавӣ дошта, дар таркиби гази аз онҳо ҳосилшуда миқдори газҳои энергиядиҳанда то 78.1-80.7% меафзояд;
 - гармидиҳии гази ҳосилшуда аз ангишти: Зиддӣ 19.7- 23.1%; Фон-Яғноб 42.6 - 56.2%; Шӯроб 58.1- 63.4% ва аз антратсити Назар Айлоқ 25.9 -30.6% нисбати гармидиҳии ашёи он зиёд мебошад;
 - усули коркардшудаи газкунни ангишт барои истеҳсоли газҳои таркиби аммиак ва карбамид имконият медиҳад,ки дар доираи як корхона бо истифодаи ангишт, буғи обӣ ва ҳаво истеҳсолоти комплексии H_2N_2 , CO_2 , NH_3 , $CO(NH_2)_2$, хокистари ангишт, моддаҳои тезхориҷшавандай таркиби ангишт ва буғи обӣ ташкил карда шавад. Усули коркардшуда бепартов ва камхарҷ буда, энергиятаъминкуни он асосан аз ҳисоби гармии равандҳои дохириаш амалӣ мешавад.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқот

Натиҷаҳои илмии ба дастовардашудаи таҳқиқоти мазкур аҳамияти назариявии бунёдӣ дошта, метавонанд асоси амалӣ намудани технологияҳои коркардшуда барои истеҳсоли кислотаҳои гуминӣ ва газҳои технологӣ аз ангишт дар саноати ҷумҳурӣ заминагузорӣ намоянд. Таҳқиқоти мазкур имконият медиҳад,ки аз ангишти захирагоҳҳои асосии Тоҷикистон, бо ҳарчи кам ва бе партовҳои истеҳсолотӣ, кислотаҳои гуминӣ, гази генератории энергиябарандагиаш баланд ва газҳои реактсионӣ барои истеҳсоли моддаҳои кимиёвӣ ҳосил карда шаванд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур дар Шӯрои техникии корхонаи саноатии ҶСК “Азот” муҳокима шуда, мусбат арзёбӣ шуданд (ниг. “Протоколи ҷаласаи Шӯрои техникии ҶСК “Азот” аз 12.08.2024”).

Хуносай таҳқиқоти тақризшаванд. Рисолаи тақризшаванд таҳқиқоти бутуни мақсаднок иҷрошуда буда, истифодаи натиҷаҳои он имконият медиҳад,ки технологияҳои коркардшуда дар истеҳсолоти кислотаҳои гуминӣ ва газҳои технологӣ истифода шаванд. Яке аз роҳи аввалии ҷорӣ намудани натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур истифодаи ангишт дар истеҳсолоти аммиак ва карбамид дар корхонаи саноатии ҶСК “Азот” мебошад, ки тавонад бо истифодаи ашёи худӣ аз ангишти захирагоҳҳои Тоҷикистон истеҳсоли аммиак

ва карбамид, инчунин дигар компонентҳои таркиби ангиштро, афзоёнад. Гази энергетикии аз ангишт истеҳсолшаванд метавонад дар корхонаҳои гармитавлидкунандай чумхурӣ истифода шавад.

Ҳамин тавр, таҳқиқоти ичрошуда натиҷаҳои комил доданд, ки барои истифодаи босамари ангишт ҳамҷун ашёи маҳаллӣ дар саноати химиявӣ ва энергетикаи чумхурӣ таъсири мусбат расонанд. Натиҷаҳои таҳқиқот ба талаботи рисолаи номзади илм ҷавобғӯй ҳастанд, вале метавон баъзе норасоиҳои онро номбар кард. Аз ҷумла:

1. Дар боби сейуми таҳқиқот аз ангишт кислотаҳои гуминӣ ҳосил намуда, таркиб ва соҳтори онҳо омӯхта шудаанд, вале таркиб ва соҳтори дигар компонентҳои бокимондаи таркиби ангишт таҳқиқ наёфтаанд?
2. Дар таҳқиқоти мазкур қобилияти экстраксияшавии моддаҳои гуминӣ зери таъсири ҳалкунандаҳои органикӣ: гептан; гексан; этилатсетат; хлороформ ва бензол омӯхта шудааст, вале баъд ин ҳалкунандаҳо барои ҷудо намудани кислотаҳои гуминӣ аз ангишт истифода нашудаанд. Бояд низ ҳосилшавии кислотаҳои гуминӣ бо истифодаи ин ҳалкунандаҳо таҳқиқ мешуд.
3. Чаро истифодаи газҳои технологӣ фақат барои ҳосил намудани аммиак ва карбамид таҳқиқ шуданд, вале барои ҳосил намудани дигар маводҳои кимиёвӣ, масалан кислотаи нитрат, таҳқиқ нашуданд?
4. Дар умум афзалиятнокии қадом ангишт барои ҳосилкуни ҳам кислотаҳои гуминӣ ва ҳам газҳои технологӣ баҳодиҳӣ нашудааст.


Ин эродҳо мазмуни тавсиявӣ доранд ва дар таҳқиқотҳои ояндаи унвонҷӯй метавонанд ҳалли худро ёбанд, бинобар он ба қурби таҳқиқоти ичрошуда таъсири манғӣ намерасонанд. Кори диссертационии Эмомов Б.Ф. таҳқиқоти мақсаднок буда, натиҷаи он дар 13 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла дар 6 мақолаҳои илмӣ дар журналҳои ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобғӯй чоп шудаанд ва дар конфронсу семинарҳои илмӣ муҳокима ва дастгирӣ ёфтаанд.

Кори диссертационии мазкур бо забони тоҷикӣ навишта шудааст, ки барои дар замони ҳозира забони илм намудани забони тоҷикӣ ҳиссаи худро мегузорад.

Автореферати диссертатсия фушурдаи натиҷаҳои таҳқиқоти иҷрошударо инъикос намуда, ба мазмуни диссертатсия мувоғиқ мебошад. Ҳулосаҳо ҷамъбастии таҳқиқот навғониҳои онро баён мекунанд.

Такризчии расмӣ чунин мешуморад, ки диссертатсияи Эмомов Б. Ф. дар мавзӯи “*Асосҳои физикий ва кимиёвии коркарди ангииши захирагоҳҳои Тоҷикистон барои истеҳсоли кислотаҳои гуминӣ ва газҳои технологӣ*”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз ихтисоси 05.17.00-Технологияи кимиёвӣ (05.17.01 – Технологияи моддаҳои гайриорганикӣ) пешниҳод шудааст, ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 30 июни соли 2021, № 267) ҷавобгӯй аст, бинобар он унвончӯй Эмомов Баҳром Файзулоевич лоики дарёфти унвони илмии номзади илмҳои техникӣ аз ихтисоси дар боло номбар шуда мебошад.

Муқарризи расмӣ,
доктори илмҳои техникӣ,
профессор, профессори
кафедраи “Химияи татбиқӣ”-и
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Рузiev Ч.Р.

Суроға: 734040, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.

Тел.: +992917-36-15-13 E-mail: ruzievgura71@mail.ru

Имзои д.и.т., профессор Рузiev Ч.Р.-ро тасдиқ мегӯям
Сардои раёсати қадрҳо ва корҳои маҳсуси ДМТ



“29” 01 соли 2025